

(Аввалаш дар саҳ. 1,2)

алаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасоҳтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, тъасиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомидани, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасоҳтори сайдӯҳӣ ва инкишифҳои ҳунарҳои маддумӣ, ба талаботи мусоир мутобиқ соҳтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии маддум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин мебошад.

Хукумати мамлакатро зарур аст, ки барои расидан ба мақсадҳои зикршуда дар самти мазкур ва ҳамзамон бо ин, ҷиҳати муаррифи мавзӯҳҳои нодири сайдӯҳӣ, ҳифз, инкишифӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табииӣ, ҳайвоноту набоҷот ва мероси таърихи фарҳангӣ, фароҳам овардани шароит барои сайдӯҳии экологӣ, табобатӣ, варзиши шикор ва кӯҳнавардӣ тадбирҳои иловагӣ андешад.

Таъқид месозам, ки раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои вусъат бахшидан ба корҳои ободониву бунёдкорӣ, рушди инфрасоҳтори деҳот, сайдӯҳӣ ва ҳунарҳои маддумӣ ва бо ин мақсад ҷалб намудани сармояни ватанини ҳориҷӣ масъулияти бевосита дошта, бо ҷойи корӣ таъмин кардан ва соҳиби қасбу ҳунар гардонидани маддум низ вазифаи аввалиндараҷаи онҳо мебошад.

Бо арзи эҳтирому самимият ва миннатдорӣ ба маддуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла соҳибкорону тоҷиҷонро дигар шаҳсони ҳайрӯҳу ҳимматбаланд барои ташаббусҳои созандана меҳоҳам я нуктаро таъқид намоям: ба раванди созандагии Ватан ҳар як шаҳрванди бонангӯ номус бояд саҳмгузор бишад ва ҳар фарди чомеа бояд қасбу ҳунаре дошта бишад, ки бо истифода аз он зиндагии худро пеш барад.

Мо барои ҳар шаҳсе, ки меҳоҳад қасбу ҳунар, нияту нақша ва қобилияту истеъоди худро амалий гардонад, яъне ҷиҳати ҳудатбиқӯни шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам меорем

Мо ҳар амали некеро, ки ба шукрони истиқполияту озодӣ ва соҳибватанини соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои ҳудамон, фарзандонамон, наслҳои ояндамон, Ватанӣ азизу маҳбубамон - Тоҷикистон мекунем, зоро ин Ватан ва ин давлат аз ҳуди мост ва онро ба ҷойи мову шумо каси дигар обод наменуанд.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси нағояндағон!

Ҳамватанони азиз!

Таҳқим бахшидани иқтидори илми қишин, ҷорӣ кардани ихтилофот дар истеҳсолот, устувор гардонидани поҳояни маддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам вазеи истеъодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои мусоир ва корҳои эҷодиву техниқӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф мебошад.

АЗ ин рӯ, мо ба соҳаҳои илму маориф эътибори аввалиндараҷа дода, испоҳотро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бомаром идома медиҳем ва мушкилоти мавҷударо давра ба давра бартараф мекунем.

МО, пеш аз ҳама, ба инкишифҳои зинаҳои таҳсилот дикқати ҷиддӣ дода, бояд шумораи муассисаҳои томактабиро бамаротбӣ зиёд намоем ва барои рушди қобилияти зеҳни қӯдакон шароити мусоид фароҳам созем.

Дар доираи барномаҳои давлатӣ ва бо иштироқи аҳолӣ дар соли оянда беш аз 1050 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дикқати ҷиддӣ дода, бояд шумораи муассисаҳои томактабиро бамаротбӣ зиёд намоем ва барои рушди қобилияти зеҳни қӯдакон шароити мусоид фароҳам созем.

Дар доираи барномаҳои давлатӣ ва бо иштироқи аҳолӣ дар соли оянда беш аз 1050 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дикқати ҷиддӣ дода, бояд шумораи муассисаҳои томактабиро бамаротбӣ зиёд намоем ва барои рушди қобилияти зеҳни қӯдакон шароити мусоид фароҳам созем.

Бо вуҷуди ин, ба Хукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода мешавад, ки ҷиҳами зиёди онҳо дар деҳоти қишинаро пешбинӣ гардидаast.

Бо вуҷуди ин, ба Хукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода мешавад, ки ҷиҳами зиёди онҳо дар деҳоти қишинаро пешбинӣ гардидаast.

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Гирии қӯдаконро ба зинаи таҳсилоти томактабӣ таъмин намоянд.

Танҳо соли 2018 дар қишиҷаро аз ҳамаи сарчашмаҳо 151 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 73 000 ҷойи нишаст соҳта, ба истифода дода шуд ва ин раванд дар оянда низ идома ҳоҳад ёфт.

Мо ислоҳоти низоми ҳамаи зинаҳои таҳсилро минбаъд низ давом дода, усулуҳои фаъолии таълимро ҷорӣ мекунем ва ба сатҳи сифати таълим эътибори аввалиндараҷа медиҳем.

Дар робита ба ин, Вазорати маориф ва илм, Ҳадамоти назорат дар соҳаи маориф вазифадор карда мешаванд, ки дар ҳамкорӣ ба раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар ниҳодҳои ҷамъияти назоратро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи сифати дониш дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти пурзӯр намоянд.

Ҳамзамон бо ин, Вазорати маориф ва илм яқбо ба Вазорати рушди иқтисади ва савдо ва дигар соҳоту мақомоти даҳлдор дар соли 2020 масъалаи норасонии кадрҳои омӯзгоририро ҷашнӣ мебошад.

Бояд гӯфт, ки дар соҳаи маориф ду проблемам асосии ҳалталаబ будуд дарорд. Якум, норасонии кадрҳои соҳибқасби омӯзгорӣ ва дуом, баланд бардоштани сатҳи сифати таълим дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти қишинаро.

Мо заҳмати устодону омӯзгоронро ҳамсае баланд арзӣ мекунем ва вағамхориро дар ҳақиқати онҳо, ки дар ин соҳаи хизматҳои шоиста кардаанд, идома медиҳем.

Лекин пешрафти чомеа, таракқиети илму техника ва технология тақооз мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи қасбияти худ мунтазам қӯшиш кунанд.

Агар омӯзгор сатҳи баланди қасбияти надошта бишад, мо ҳеч тоҷ ва бо ягон восита сифати таълимни тарбияро беҳтар карда наметавонем.

Бинобар ин, ба Вазорати маориф ва илм зарур аст, ки фаъолияти курсҳои тақмili иҳтиносӣ омӯзгоронро бояд иҷроӣ таълому таълим карда, дар роҳи содиршавии ин гуна қонуншиканиҳо садди устувор гузоранд.

Холо дар қишинаро 149 ҳазор нафар шаҳсони маъюб, аз ҷумла 15 ҳазор нафар маъюбони гурӯҳи якум, қарб 27 ҳазор нафар маъюбони то 18-сола ва 71 ҳазор нафар ятимон умр ба сар мебаранд.

Маблаги умумие, ки ҳар моҳ аз ҳисоби буҷети давлат танҳо ба ятимон пардоҳоти мешавад, беш аз 12 милион сомониро ташкил медиҳад.

Мо дар оянда низ ҳалли масъалаҳои иҷtimoiy, аз ҷумла ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва нафақҳӯрунро собиқадоронро аз ҷумла вазифаҳои муҳимтарини худ мешуморем.

Мо дар замони соҳибистикӣ дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Мо дар замони соҳибистикӣ дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Қобилии зикр аст, ки ҳусусан, солҳои охир таваҷҷӯҳу ба ҳифзи забони давлатӣ, суннату арзишо ва либоси миллий зиёд шудааст.

Дар даврони истиқполияти давлатӣ ойину ҷаҳонҳои миллий ва арзишҳои фарҳанги, ки дар давоми асрҳо ҷаҳонагии маънавии мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Мехрғон, Сада, Шашмақом, Фалак, атласу адрас, чакан ва монанди инҳо эҳҷа гардидаанд.

Бо талоҳҳои пайвастаи Хукумати мамлакат қисме аз онҳо, аз ҷумла Шашмақом ва Наврӯз ба Феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ва шаҳри қадимаи Сарзом, Парки миллии Тоҷикистон ба Феҳристи мероси маддии ташкилоти зикршуда ворид гардидаанд ва соли оянда мусикии Фалак, ӯдгории таърихии Ҳулбук ва ҷаҳонҳои Мехрғону Сада низ ба ин созмони бонуғози миллии ҷаҳонӣ пешниҳод карда мешаванд.

Чанде пеш бо қарори Ассамблеяи генералии ЮНЕСКО боз яке аз намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумии мо - чакан ба Феҳристи мероси ғайримоддии башарӣ шомил гардид.

Иловагӣ бар ин, дар давоми соли оянда дар қишинаро 149 ҳазор нафар шаҳсони маъюб, аз ҷумла 15 ҳазор нафар маъюбони гурӯҳи якум, қарб 27 ҳазор нафар маъюбони то 18-сола ва 71 ҳазор нафар ятимон умр ба сар мебаранд.

Мо дар замони соҳибистикӣ дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар даврони истиқполияти давлатӣ ойину ҷаҳонҳои миллий ва арзишҳои фарҳанги, ки дар давоми асрҳо ҷаҳонагии маънавии мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Мехрғон, Сада, Шашмақом, Фалак, атласу адрас, чакан ва монанди инҳо эҳҷа гардидаанд.

Бо талоҳҳои пайвастаи Хукумати мамлакат қисме аз онҳо, аз ҷумла Шашмақом ва Наврӯз ба Феҳристи мероси ғайримоддии башарӣ шомил гардид.

Иловагӣ бар ин, дар давоми соли оянда дар қишинаро 149 ҳазор нафар шаҳсони маъюб, аз ҷумла 15 ҳазор нафар маъюбони гурӯҳи якум, қарб 27 ҳазор нафар маъюбони то 18-сола ва 71 ҳазор нафар ятимон умр ба сар мебаранд.

Мо дар замони соҳибистикӣ дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар даврони истиқполияти давлатӣ ойину ҷаҳонҳои миллий ва арзишҳои фарҳанги, ки дар давоми асрҳо ҷаҳонагии маънавии мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Мехрғон, Сада, Шашмақом, Фалак, атласу адрас, чакан ва монанди инҳо эҳҷа гардидаанд.

Иловагӣ бар ин, дар давоми соли оянда дар қишинаро 149 ҳазор нафар шаҳсони маъюб, аз ҷумла 15 ҳазор нафар маъюбони гурӯҳи якум, қарб 27 ҳазор нафар маъюбони то 18-сола ва 71 ҳазор нафар ятимон умр ба сар мебаранд.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобеи онҳо 25 фоизро занону дуҳтарон ташкил медиҳад.

Дар ғамхорӣ дар ҳақиқати осеబазири аҳолӣ, дар навбати аввали ятимону маъюбон, шаҳсони бесаробонмадаву эҳтиёҷмандӣ ва соҳторҳои тобе

(Аевалаш дар саҳ. 1,2,3)

сионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисадӣ, Вазорати аддия ва Ҳадамоти иҷро дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин барномаи нави испоҳоти судиву ҳукуқири барои солҳои 2019-2021 таҳия ва пешниҳод созанд.

Дар пайдомоҳи қаблӣ ва дигар сӯханрониҳо ман андешаҳои худро диира ба афзошии ҳатари терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони мусосир изҳор карда будам.

Шиддати ин ҳатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, мутаассифона, имрӯз ҳам паст нашудааст.

Аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳукуқ вақтҳои охир дастгир шудани гурӯҳҳои ҷиноятӣ, ки меҳостанд дар минтақаҳои сарҳадӣ ва доҳили Тоҷикистон амалҳои террористӣ анҷом диханд, гулоҳи ин гуфтаҳош.

Бинобар ин, мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва соҳторҳои низомиро зарур аст, ки бо ҳушӯриву зирақин сиёсӣ ва баланд бардоштани донишу маҷакаи қасбӣ, инчунин, бо истифода аз шаклу усуљҳои мусосир муборизаро бар зидди терроризм ва экстремизм, зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, қоҷоу мумомилоти гайриқонуни маводи мухаддир ва дигар қонуншиканиҳо тақвият диханд.

Дар ин раванд, дикқати асосӣ бояд ба ҷошигарӣ намудани терроризму экстремизм, шомилшавии шаҳрвандони мамлакат ба созмону ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ва ба Ватан баргардонидани шаҳсони гумроҳшуда равона карда шавад.

Аз ин рӯ, ба Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои доҳилӣ ва Қумитаи давлатии амнияти миллӣ супориш дода мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати аддия ҷиҳати тақмили заминаҳои ҳукуқии ҷошигарӣ кардан экстремизм ва таҳияи тарзу усуљҳои мусосир мӯқовимат бо ин зуҳурот дар муҳлати се моҳлоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мӯқовимат бо экстремизм" - ро таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд.

Таҷиби нишон медиҳад, ки бартараф намудани мањаъҳои маблагузории терроризм, яъне мумомилоти гайриқонуни маводи мухаддир омили мухимми пешрафт дар роҳи мубориза бо ин ҷинояти даҳшатнок ба ҳисоб меравад.

Бинобар ин, Агентии назорати маводи нашъавар, Сарраёсати Қӯшунҳои сарҳадии Қумитаи давлатии амнияти миллӣ, Вазорати корҳои доҳилӣ ва дигар соҳтору мақомоти давлатӣ вазифадоранд, ки дар самти мубориза бар зидди гардиши гайриқонуни маводи мухаддир тадбирҳои иловагӣ андешанд.

Ба роҳ мондани муборизаи қатъӣ бо амалҳои коррупсионӣ шарти мухимми фароҳам оварданӣ фазои ҳамдигарфахӣ дар ҷомеа ва таҳқими эътиомиди мардум нисбат ба соҳтору мақомоти давлатӣ мебошад.

Бинобар ин, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Палатаи ҳисоб, Прокуратураи генералӣ ва дигар субъектҳои ваколатдори соҳа бояд ҳамкориро бо ахолӣ беҳтар ба роҳ монда, ҷиҳати гузоштани садди устувор дар роҳи амалҳои коррупсионӣ тадбирҳои мӯасирӣ андешанд.

Ҳамзамон бо ин, якъо бо Вазорати аддия лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза" - ро, ки соли 2005 қабул шудааст, вобаста ба шароити имрӯза дар таҳрири нафтаҳия ва пешниҳод намоянд.

Муроҷиатҳои сокинони қишинар ба Дастиҳои иҷроияи Президент нишон медиҳанд, ки фаъолияти бальзе мақомоти маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ дар ин самти ба таври даҳлдор ба роҳ, монда нашудааст ва шаҳсони мансабдор ваколатҳои худро тиқбии талаботи қонун амалий намесозанд.

Аз ин лиҳоз, Прокурори генерали зарур аст, ки якъо бо роҳбарони вазорату идораҳо, вилоятиҳо ва шаҳру ноҳияҳо риояи ҳатми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муроҷиатҳои шаҳсони воеӣ ва ҳукуқӣ" - ро аз ҷониби шаҳсони ман-

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

саబдор ва дигар хизматчиёни давлатӣ таъмин карда, ҳар нимсола ба Дастиҳои иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.

Зарур медонам бори дигар таъқид намоям, ки пешрафти босуботи давлат ва ҷомеа, пеш аз ҳама, ба таъмини амният, волоияти қонун, таҳқими тартиботи ҷамъияти ва риояи ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд асос мейбад.

Таъмин намудани тартиботи ҳукуқ, амният давлат, суботу оромии ҷомеа, ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, мубориза бо ҷинояткорӣ вазифai бевоситаи ҳизматӣ ва қарзи вичандони ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳукуқ ба ҳисоб меравад.

Аз ин рӯ, тамоми кормандони мақомоти судӣ, прокуратура, корҳои доҳилӣ, амният, агентиҳои назорати маводи нашъавар, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо мақсади таъмин намудани тартиботи ҷамъияти, суботу оромии ҷомеа, пешгирий ва сари вақт ошкор кардан ҷиноятҳо, муйян ва бартарафсози сабабу омилиҳои содиршавии онҳо ҷоҳрои ҷиддӣ андешанд.

Барои расидан ба ин ҳадафҳои кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ бояд, пеш аз ҳама, ҳудашон таъқидӣ ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд.

Вазъияти имрӯзаи ҷаҳон ва минтақа тақозо менамояд, ки Кувваҳои Мусаллаҳи мамлакат, баҳусусл, ҷузъу томҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор шавад.

Мо ба Кувваҳои Мусаллаҳи қишинараромон эътиомиди комил дорем ва дилпурем, ки онҳо минбаъд низ истиқолияти озодии Тоҷикистони маҳбуbamон, амният давлати ҷошигарӣ ҳизматӣ намунаи ибрат бошанд.

Таъқид менамоям, ки вазъи сайёра дар ду-се соли оянда боз ҳам мурракбаб мешавад.

Бинобар ин, роҳбарони ҳамаи соҳторҳои низомӣ ва хизматчиёни ҳарбӣ бояд ба баланд бардоштани сатҳи омодагии қасбӣ, садоқат ба ҳалқу Ватан, тарбияи кадрҳо, риояи ойинномави низомномаҳо, интизими ҳарбӣ, таъмини амният давлату ҷомеа ва тартиботи ҳукуқӣ эътибори доимӣ диханд.

Садди аввали мубориза бо терроризм, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва қоҷои маводи мухаддир махҳадир маҳз сарҳади давлатӣ мебошад.

Дар ин замана, меҳоҳам бори дигар хотиррасон намоям, ки ҳифзи сарҳад вазифai таҳқимӣ таҳқиму шаҳрвандон нест.

Ҳар як фарди ватандӯст бояд дар ҳифзи марзу буими Ватан, таъмини амният давлат ва оромиву суботи ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва соҳторҳои низомӣ ҳамкорӣ намояд.

Ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди ҳизмат ба Кувваҳои Мусаллаҳ, аз ҷумла Қӯшунҳои сарҳадӣ таъмини ҷошигарӣ ҳамчунин, рафғои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Ҳурсандибахш аст, ки байди ба ҳайси Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон интиҳоҳои шудани мұхтараро Мирзиёев Шавкат Мирзомонович дар роҳбарони шароити мусоиди ҳизматӣ ҳамчаворӣ ва ҳамкории судмандӣ ба роҳ монда шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Густариш ва таҳқими мусоидати барои ҳадафу вазифаҳои шудани ҷошигарӣ Ҳукумати Тоҷикистон бо ҷошигарӣ ҳамкорӣ ҳамчаворӣ ва ҳамкории судмандӣ ба роҳ монда шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Ҳуқуқири ҳамкорӣ ҳамчаворӣ ва ҳамкории судмандӣ ба роҳ монда шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Гузашта аз ин, тайи солҳои зиёдӣ Тоҷикистон ҳамчун сипар на таҳқимӣ ҳамкорӣ ҳамчаворӣ ва ҳамкории судмандӣ ба роҳ монда шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Ҳамеша ҳадафу вазифаҳои ҳамкорӣ ҳамчаворӣ ва ҳамкории судмандӣ ба роҳ монда шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафғои мушкилоти мубориза ҷарона ва гардидааст.

Вазорати корҳои ҳифзи ҳукуқ ва ди-

ремизм ва мӯҳочирии ғайриқонунӣ таъмин карда истодааст.

Аз ин рӯ, ми аз таркии минбаърҳои байнамилӣ ва чи дар доире гуфтушунидҳо бо роҳбарони ҳуқуқири ҳизматӣ ва созмонҳои байнамилӣ пайваста даъват ба амал мөорем, ки ба қазияи Афғонистон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ҳоҷир карда шавад.

Мо қӯшишҳои Ҳукумати Афғонистон дӯст ва ҷомеаи ҳаҷонро ҷиҳати ҳуқуқири ҳизматӣ намудани ҳуқуқири ҳизматӣ ҳамкорӣ ҳамчунин, мубориза бо ҷинояткорӣ вазифai бевосitaи ҳизматӣ ва қарзи вичандони ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳукуқ ба ҳисоб меравад.

Таъмин намудани тартиботи ҳуқуқ, амният давлат, суботу оромии ҷомеа, ҳифзи ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, мубориза бо ҷинояткорӣ вазифai бевositaи ҳizmatiӣ ва қarzi vichandoni ҳar yek kormandi maqomoti ҳifzi ҳukuk ba hisob meravad.

Ҳамонкӣ зикр намудам, соли ҷорӣ татбиқи амалии ташабbusi ҷоруми ҳаҷонии ми дӯри ба масъалаҳои об - Даҳсолаи байнамililālii "Об барои ҷошidу ӯstuvor", solxoi 2018-2028" oғoz garidid, ki bari o rasidan ba ҳadafҳoи ҷoшidu ӯstuvor barozi ӯstuvor, minzumon ҳamkorӣ ҳamchunin, sозмонҳoи bainamililālii moliajvī ҷojgoxi xossas dard.

Ҳамагӣ chand rӯz pesh, yâne 20 dekabri soli 2018 Mačmaи umumi Sozmoni Milali Muttakhiđ loīha қat'nomai peshniҳodnamudaai Toҷikiſtontorox tâxti unvoni "Шарҳи miy়enamuhlati farorigori charaenii tâbiki Daҳsolai bainamililālii amal "Ob bari rušdi ӯstuvor", solxoi 2018-2028" yakdilona va bo ҳammuallifii 190 қišvari uzvi sозmon kabul karad.

Ин қat'nomai ҳaraenii barrasii miy়enamuhlati daҳsolaro ba tanzim dardarda, barqozorii du chorabini mukhimi ҳaҷoniro peshbinij menamoyad.

Якуm, barqozorii Konfronsi Sozmoni Milali Muttakhiđ doir ba Шарҳi miy়enamuhlati farorigori charaenii tâbiki Daҳsolai bainamililālii amal "Ob bari rušdi ӯstuvor", solxoi 2018-2028" az 22 to 24 marti 2023;

Ва дуrom, ҷalasai satxi balandi Mačmai umumi Sozmoni Milali Muttakhiđ ҳamkorӣ ҳamchati musojudat ba tâbiki ҳadafҳo vaziғafaroi marbut ba zahiraҳo ob dar moҳi marti soli 2021.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Бинобар ин, моро зарур аст, ки ҳамчун ҷonibii tashabbuskori masъalaҳo vobasta ba ob dar satxi globoili bomařam amali ӯstuvor garonidani ҳadafу vaziғafaroi daҳsolai navro muntazam.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Бинобар ин, ҳamchun ҷonibii tashabbuskori masъalaҳo vobasta ba ob dar satxi globoili bomařam amali ӯstuvor garonidani ҳadafу vaziғafaroi daҳsolai navro muntazam.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Ҳammin tavr, bo iкdomi ҷonibii mo mazvui zahiraҳo ob dar ruznomaи Sozmoni Milali Muttakhiđ ӯstuvor garida, bari avval chorabini satxi balandu farorigori sозmon dar masoili zahiraҳo ob bâbdi ziёda az chil soli barqozorii naustiin Konfronsi sозmon dar soҳa ob az ҷonibi Dabiri kulfli on dâyatkarde shahad.

Ҳammin tavr, bo iкdomi

НАМОИШИ ФИЛМИ ҳуҷзатӣ



Татбиқи Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон"

ТАНЗИМ - БАРАКАТИ ЗИНДАГИ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" бо тақозои рушди ҷомеа, анъана ва ҷашну маросимро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд барои танзимни инсонӣ ҳамон ҷаҳонӣ мегузарӣ шудааст.

бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст.

Бо мақсади ичро ва дар амал татбиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", дар Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон нақшаи ҷорабиниҳо тасдиқ гардида, корҳои фаҳмондадиҳӣ, воҳӯриҳо ва дигар ҷорабиниҳо гузаронида шуда истодаанд.

Тибқи нақшаи кории куратории Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба мавзӯи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" бахшида шуда, ба муқаррароти тафйироти иловаҳои воридгардида ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар донишгоҳ Комиссияи ҷамъиятӣ оид ба танзими анъана ва ҷашнӣ маросим аз рӯи ниҳомнома ва нақшай корӣ фаъолият менамояд. Инчунин, гӯшаҳои Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашнӣ маросим дар Чумхурии Тоҷикистон" дар ҳамаи факултетҳои донишгоҳ наасб гардидаанд. Ҳафтае ду маротиба тарики радиои доҳилидонишгоҳӣ барномаи маҳсус пахш мегардад ва аз тарики телевизиони доҳилидонишгоҳии "Маъбаҷорони Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар бораи таҳсилоти олии қасби ҷаҳонӣ ҷашнӣ маросим аз муассисаи олии таълимӣ" мазмунӣ бандро, ки ба самтҳои фаъолияти таълим ва тарбия даҳлӣ доранд, ҳаматарафа шарҳу эзоҳӣ медиҳанд. Ҳамзамон, кураторони ҷаҳонӣ ва масъулон вобаста ба муқаррароти тағйири иловаҳои ворид-гардида ба қонунҳои мазкур риояи одоби либоспӯшӣ, ташвиқу тарғиби сару либоси миллӣ дар байни донишҷӯён корҳои фаҳмондадигиро тақвият мебахшанд.

МУКОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ - КОРИ ҲАМА ВА ҲАР КАС

Фаромӯш набояд кард, ки мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ нест. Дар ин мубориза тамоми аҳли чомеа, ҳар як шаҳрванд ва чомеан шаҳрвандӣ низ бояд бетараф набошад. Танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем сатҳи коррупсияро дар мамлакат коҳиш дихем.

Эмомалӣ Раҳмонӣ

Ҳамасола санаи 9-уми декабр дар саросари дунё Рӯзи байналмилалии мубориза ба муқобили коррупсия таҷлил карда мешавад.

Семинари амалй-тарғиботие, ки санаи 8-уми декабр дар толори асосии Доңишгоҳи технологияи Тоҷикистон бо иштироқи омӯзгорону олимони варзида ва доңишҷӯёни доңишгоҳ баргузор гардид, ба масъалаи доги рӯз, яъне пешгирий ва мубориза алайҳи ин падидаи номатлуб, ки онро вабои аср низ меноманд, баҳшида шуд.

Чамъомадро мувовини ректор оид ба илм ва татбиқот, и.в профессор Ҳакимов F.Қ. хусни оғоз бахшида, атрофи ин зухуроти номатлуб, ки монеаи асосӣ дар роҳи амалий гардонидани ҳуқуқу озодиҳои инсон, боиси монеъшавии рушди чомеа ва пешрафти дилҳоҳ мамлакат мегардад, ба таври муҳтасар ҳарф зад ва баъдан суханро ба мувовини ректор оид ба тарбия Заррина Юсупова во гузашт. Дар суханрониҳои мувовини ректор З.Юсупова, мудири кафедраи фанҳои гуманитарии донишгоҳи И. Шарифов, саромӯзгори ҳамин кафедра Човид Бобоҷонов, ки бо маърӯзаҳои пурмазмун баромад карданд, аз хусуси таърихи пайдоиш, роҳҳои пешгирии мубориза бо коррупсия изҳори андеша карда шуд. Нотикон дар суханрониҳои хеш таъкид доштанд, ки мубориза ба ин зухуроти номатлуб танҳо кори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, вазифаи шаҳрвандии ҳар як сокини қишивар мебошад.

Дар хотима семинари амалӣ-тарғиботӣ донишҷӯён ба саволҳо додад хеш посухҳо қаноатбахш гирифтанд.

P. Шариф

Дар толори асосии донишгоҳ санаи 19-уми декабри соли чорӣ филми мустаҳнади "Марди роҳ" намоиш дода шуд, ки бештар аз 300-нафар устодону кормандон ва донишҷӯёни муассисаи таълимий онро тамошо карданд. Филми ҳуҷҷатӣ аз рӯзҳои аввали баъди пошхӯрӣ Иттиҳоди Шӯравӣ, ба вартай ҷанг қашидани мардуми зудбовару дилсофи тоҷик, аз қадамҳои аввали Пешвои муаззами миллатамон ба ҳайси Президенти кишвар ва он корнамоию ҷонғидонҳо, ки Ҷаноби Олий баҳри ба Ватан баргардонидани гурезагон карда буданд, накл мекард.

Иштирокчиён фильми ҳуҷатириро та-
мошо карда, дар баробари азизу му-
қаддас ва бебаҳотарин неъмат донис-
тани сулҳу субот, ифтихор аз ватану
ватандорӣ ва роҳбари оқилю хирадман-
ди давлату ҳукуматамон намуданд.

Бахшида ба Соли рушди сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо мақсади тарғиби Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар донишгоҳ зиёда аз 30 адад ҷорӣ шудаанд. Мақсад аз баргузории ҷорӣ-ҷониши тоҷикӣ, озмунҳо, семинарҳо ва ҳамоишҳо гузаронида шудаанд. Мақсад аз баргузории ҷорӣ-ҷониши тоҷикӣ, озмунҳо, семинарҳо ва ҳамоишҳо гузаронида шудаанд. Мақсад аз баргузории ҷорӣ-ҷониши тоҷикӣ, озмунҳо, семинарҳо ва ҳамоишҳо гузаронида шудаанд.

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки ариза ва муроҷиатҳои кормандон оид ба барпо намудани ҷашну маросимҳо дар қитоби маҳсус ба қайд гирифта мешаванд. Давоми 11 моҳи соли 2018 - 12 тӯйи арӯсиву домодии донишчӯён, 6 тӯйи арӯсии кормандон, 2 тӯйи арӯсии фарзанди кормандон ва 9 маросими азодорӣ бо фавти нобаҳангоми наздикуни пайвандон ба қайд гирифта шуда, бо тартиби маросими азодорӣ ватъзия шинос гардида, корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби масъултин гузаронида шуданд.

3. Юсупова, мувини ректор оид ба тарбия



ШАНБЕГЙ

Бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷаҳони 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳ, дар барабари ба роҳ мондани таълимуму тарбияи дуруст, дар самти кабудизоркуни, ниҳолшинони, ободу зебо гардонидан ва тозаву озода нигоҳ, доштани биноҳои таълими, саҳни ҳавлӣ, гирду атрофи муасиса ва қитъаҳои вобасташуда корҳои назаррас ба сомон расон-



да шуда истодаанд. Чунончи, дар шанбегии рӯзи 22-юми декабри соли 2018 гузаронидашуда, аз ҷониби кормандони қисми ҳоҷагӣ ва омӯзгорону донишҷӯёни факултети иқтисодиёти ҷаҳон ва маркетинг ҷуйбори обрав ва тамоми роҳравҳо аз баргу ҳазонҳо тоза карда шуданд, замини минтақаи гулзор ва гирди дараҳтони назди ҳобгоҳ нарм карда шуданд.

Корҳои ободонию хуррам-гардонӣ минбаъд ҳам идома хоҳанд ёфт

Шанд сәнгаттің тарбиялары

ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ҲАЁТ ВА ФАҶОЛИЯТИ САЙДОИ НАСАФИ

Бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рафти Сессияи 39-уми Маҷмаи генералии ЮНЕСКО дар шаҳри Париж моҳи октябрини соли гузашта таҷлили 400-солагии адиби маъруф Миробид Сайидои Насафи ба рӯйхати рӯзҳои ҷаҳонӣ дар ЮНЕСКО ворид карда шуд, ки ин иқомд дар заминии эълон гардидани "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мardumӣ" аз ҷониби Асосгузори сулҳои вахдат, Պешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттараи Эмомали Раҳмон рост меояд. Պешвои муаззами миглат маҳз ҳамин нуктаро ба эътибор гирифта дар даврони соҳибистиклоилии кишвар бар асоси сиёсати фарҳангии давлат ба мероси адабии Сайидои Насафи таваҷҷӯҳи хосса намуда, таҷили бошӯӯҳи бузург дошти ин ситошҳарни фарҳангӣ шаҳрдорро ба миён гузаштанд.

Сайидои Насафи бо мероси гаронқадр ва арзишманди адабӣ ва афкори баланди инсонии худ дар таърихи адабиёти тоҷик маком ва манзalati шoистa дорад. Сайидои Насаф ё Қаршии кунунӣ az тавобеи Бuxoro зoda шud va dar shaҳri Buxoro ba kamol rasidaast. Dar boran suli tavaliludi shoir dar bâyini aҳli taҳkik andeshâxori gungun rojč ast. Masalan, donišmandi toҷik Abdurrahmon Mirzoev dar kitobi hûd "Saiyid-o mākomi ū dar taъrihi adabiёti toҷik" bar in nazar ast, ki Saiyid-o darpoxiri nimaia nahesti sadai XVII chasm ba ҷaҳon kushodaa. Ya ke az sarchašmao, ki dar boran Saiyid-o bo maъlumoti xeloe muhim doda metavonad, tazkiroon Malexoi Samarkandi mebošand. Muhammadiyati Malexoi suli 1678 ba munosibati ba Eron safar karданi hûd ba Buxoro omada bo Saiyidoi Nasafidar maҳallli istiqomatiaš mulokot namuda, bâbdan oид ба ҳaёti shoir dar tazkiroon hûd chunin menavasid: "Saiyid-o Mirobid nomash nasafiuolasi ast va sokinii viloyati Buxorost. Dar ja ke az xuchaҳoи bo-

lohoona zillti (taraфи) chanubiy, dar chavori (nuzdiki) maschihi Nodirdevonagi Arlot Tagay, ki dar labi ҳavzi hûd bino karde, sarmazilest dar baldaan mazkur, ba hubi машҳur... mutawvatin mebošad... mardest dar surat naqif (kamgӯşt) va dar siraft zaif. Tariqi zindagoni zarifonai nuzukona dorad."

Sarchašmaa digare, ki dar in bora axborot medixað, tâxrihi "Ubaydullohonom" -i Muhammadiyati buxorist. Muhammadiyati az kormandoni devoni Ubaidullohoni aštarxonh va az ҳammasroni shoir ast. Ù dar se choyi asari hûd dar boranai Saiyidoi Nasafid išwora namuda, ýo buxorionolasi" nomidaast. Ҳaqiqati in masъalaro hûdi shoir ravshan kardaast. Ù dar ja ke az shewrho liyrikiaš chunin menavasid:

**Дар Бuxoro буд умре Сайидо
побости ў,**

**Риштадарпо дар раҳи мулки
Насаф шуд, ҳайф-ҳайф!**

Яъne ba xulosa omadan mumkin ast, ki dar "buchorionolasi" guftani hûd na dar shaҳri Buxoro tavallud-eftan, balki dar in shaҳr zindagî karidan va az Buxoro buduni shoirro xâtimolân ba nazâr girifta bošad.

Shoiri tavono dar barobari dar maktab taҳsîl kardan, inchnun bâroj tâxmini rûzgori xesh pâvasta nuzukhiyi kâsbi merosini bofanدارи meomûxt. Ҳamchunin barobari soҳibi xâtu savod shudan, ba omӯzishi eҳodiёti shoroni peshinîy়en pardoxtaast. Aшъori Saiyid, Xusravi Dehkhâvî, Ҳofizû Kamol va bîsâr digaronro xifz mekard. Muҳabbat ba merosi maъnâvi gushtagon, sanâti woli suhanvar, ҳunari notakrori ҳar ja eҳodkor ýo kâjxø maftun karda bud. Ҳamin dillbastagi ýo wodor soxh, ki roxi Buxororo pesh giрад. Ù dar Buxoro omada, taҳsili oliyi hûd dar madrasai Labi Ҳavzi Nodir - devonbegi peshi olimonu donišmandoni bûzurgi zamoni davom medixað.

Ҳaёti oilevai Saiyidoi Nasafid-



ro macheb mescâz, ki dar rûzgori chavon peshai bofanدارi davom bidixâd. Bo maқsadi raҳobî az mukhiloti rûzgori bo bâzze soҳib-mansaboni zamonaash Ҳoçidodxoх va Raҳimbiy Ùz nuzdiki pайдo mekunad. Ҳol on ki aшъori Saiyid ҳanûz dar zamoni hûdi ù na tanho dar sarzamini Mavarounnaҳru Hurosen, xattó dar ҳalamravi Erone Ҳinduston paҳn garida bud. Shoiri ba in maъnî chunin meğyâd:

**Ба мулки Исфаҳону Ҳинд
мехонанд ашъорам,
Зи Туркistonamu ҳарғиз
надорам эътибор ин чо.**

Mâleҳoi Samarkandi maxsusan tâxkîd mekunad, ki shuҳrati aшъori Saiyidoi Nasafid dar bâyini mardum ba darače rasida bud, ki ҳokimi davr Suhbonyuҳxon az tarси afzoishi tâxsiри onxo dastur medixað, ki tamomi aшъori ýo ba ҳar roxe châmъovari namuda, az bâin bîbarand.

Saiyidoi Nasafid niz misli bisâr aҳli ilmu adabi on zamoni az tângdastan rûzgori ba andeshai safari Ҳinduston aftod:

**Ҳamraҳon raftandu man po
дар ватан дoram ҳanӯz,
Такя чун сурат ба ғevori
бадан дoram ҳanӯz.**

**Номи соҳибҳунарон то ба қiёmat
боқист,**
**Нақши Фарҳод хабар медиҳад
аз kӯxkani.**

Сайидо

Saiyidoi Nasafid soҳibon kâsbi ҳunari hûd bo alfози "dilbar", "nigor", "shû", "mox", "but" va fâjra nom burda, ba vosilaи ҳazluz zapofat kâsbi ҳunari ё xislatu siفاتi shaҳsии onxoro tâvsih menamoyd. Shoir dar ҳar ja shewri hûd istiloҳoti xosib kâsbi ҳunari muâyâniy istifoda mebarad va xonanda metavonad ba in vasila dar boranai kâsbi ҳunari tâvsihawanda tasavvurat pайдo kunað. Masalan, dar қirtâe, ki ba vasfi sartaroš bâxshida shudaast, bo alfovuz tâbiroti marbut ba in kâsbi az қâbili "tef", "fûta", "mûy" ba nazâr merasad:

**Тег бар каф сартaroшам қâsdi
куштан кардаast,
Ошиқонро фûtaи зорӣ ба гардан
кардаast.
Қисматаш ҳарғиз намegarداد
сари мӯе зиёð,**

ТАСВИРИ АНВОИ КАСБУ ҲУНАР ВА МЕҶЕ҆РИ АХЛОҚИ ҲУНАРМАНДӢ АЗ НАЗАРИ САЙИДО

**Гарчи дар dûkonи hûd az mûy xirman
кардаast.**

Ё hûd dar fardbâyte, ki ba tanbûrnâvaz bâxshida shudaast, alfovuz xosib in kâsbi "tanbûri", "oҳang", "parda" istifoda gardiadaast:

Гуфтамаш бо moҳi танbûri

"Чарой kū ба kū",

**Гуфт: "Oҳangи muҳolif shud suhan
дар парда ӯ"**

Dar fardbâyte digar Saiyid tâsviri shaxse mekunad, ki shugli ù istansâzûzî будааст:

**Дилбари испандsûzam оташамро
кард тез,**

**To қunam дар xidmati ў peshi
мардум ҷastxuhex**

Шugli mazkur dar aҳdi shûravî rojč na буд, vale dar daҳsolâxi oҳxi shahsonero didan mumkin ast, ki bo shugli ҳazorisi-

pandzûzî mashguland va ҳazorispandro dar tobaҳo sôzonida dar kuchavu bôzorxo megardonand.

Kobilis zikr ast, ki Saiyidoi Nasafid dar bisâr az shewrho hûd az beқadrii aҳli ҳunari dar zamoni hûd bâin kardaast. Barâksa zamoni ustod Saiyidoi Nasafid dar zamoni mo bo tâshabbusi Asoсguзорi sulhu vahdati millî - Peshvoi millat, Præzidenti kishvar muҳtaraм Эmомali Raҳmon ba aҳli ҳunari tâvâchxu hâbandozâz xohir karde moshavâd. Dar shewri zayl shoir ba bâadolatiҳoи zamoni hûd nisbati aҳli ҳunari darak medixað:

**Дар aҳdi mo rivoq бар aҳli ҳunar
намонд,**

Имрӯz обруй ба laъlu гуҳар намонд.

Az ҳeҷ xonaе набаромад садоу чуд,

**Дар rûzgori mo zi karimoon asar
намонд.**

**Гардуни сифла беҳунаронро
rivoq dod,**
**Азбаски эътибор ба соҳибҳунар
намонд.**

Az feҳristi anvoi kâsbu ҳunari, mashgulatxoz va sifat xislatxoi insoniy, ki dar aшъori Saiyid mawridi tasvir va tâsvif қaror giriftaанд, metavon ba xulosa omad, ki shoir ba namoyandagoni tabakaҳi ҳunarmândoni zamoni hûd va kâsbu kori onxo oshnoi va eҳtirom doشتâ, ba vasilaи shewro hûd kâsbu ҳunarhâ rojč on zamoniro bâroj naslxi oynâda zinda niyoðdoشتâ, az xâvfi faromûshî xifz kardaast.

Dar mâmûy metavon guft, ki aшъori Saiyid natanxâ osori kamnâziri adabî darpâxrii nazmi forsu toҷik mabošad, balki bo mazmunu munâdariča hûd maъhâzi muъtamad va garonbaҳo iplî bâroj taҳkikati tâxrihi tâxavvuli kâsbu ҳunarhâ mardumi toҷik dar aсрҳoи miёna ҳisob moshavâd.

Абдулуминзода Ситора,
мудири kitobxonaи ilmiي DTT

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Doniшoҳi технологii Toҷikiſton dar samti faъoliyati berun-mârâi va bo rox mondan ҳamkorî bo muassisaҳoи taъlimiҳoи xorici kishvar, darfetâ loиҳaҳoи bânil-mâlili тâxlimi вa fondhoo дast-tigiri тâxlimot dar bâyini tamomii muassisaҳoи taъlimiҳoи kishvar pêşsaf будa, tačribai xele fâjri kâsbi namudaast. Ҳamâsola ҳaёti omӯzgoronu professeoroni doniшoҳi, dar ozmunku gungun baruno-mâxhâi bânil-mâlili bo pêşnixdâx bozibon oид ба rûshdi taҳsilitot va taҳkimi zaminaҳoи taъlimi ширкат namuda, soҳibi grântxo вa bursiҳoи taҳsili мegardan. Soli taҳsili 2017/2018 markazi tehnologiyâҳo kompüteri вa taъlimi дoniшoҳi, dar ozmunku baronmâi ERASMUС+ ширкат namuda, dar ba dast ovardani grânti in barnomâi

СИСТЕМАI ТАҲSILOTI ОЛӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯҲOИ НАВ

dar samti rûshdi iktidori muas-sisaҳoи taҳsilitot olyi muvaaffaq gardid.

Loyhaи HiEdTec - "Modernizati-siya системаi taҳsilitot olyi dar Osiёi Marказi тâvassuti tehnologiyâҳoи nav" асосan ba tâtbiки tehnologiyâҳoи navihi ittiloотivu kommuникasiyonî dar sistemai taҳsilitot olyi rawona garida, bâroj musoидat dar avzânsosiy nizo-mi taҳsilitot olyi тâvassuti soxhâni portali zakhiraҳoи taҳsilitot kishoda marbut ba azxudnamoи malakaҳoи raқamî, usulxoи omӯzish va safarbarnamei saҳmdor, az on chumla, omӯzgoron, taъlimiран-dagor на шariro niyati ixtimoи iktisodî roxhondâzî megardad.

Kadom omilxo boisasi tavliidi loihâi mazkur sabab garidand:

- Inтиқoli tehnologiyâҳoи ra-

қamî ba soҳaҳo (dar aсосi talaboti taҳavvoluti 4-umti sanoati), ki on ittiptoikunoni sistemi taҳsilitot olyi bo surnâti baland taқozo megarداد, ki dar aсосi on konso-rismi konsepsiyaҳoи mutobigardonii sistemai taҳsilitot olyi ba na-sli raқamî bo nazardoшti sharoiti mushâxhasi ҳar ja aъzo-davlatxo tâxhia menamoyd.

- talaboti imkoniyat dordan ba xâma bâroj taҳsîl dar dillxo вa vaqt va dar dillxo, choy bo erâi dillxo lektor, bo istifoda az dillxo taҳxizot - komputer, noутbuk, planşet, smartfon va fâjra, ki konorsiуm dard nazdi doniшoҳoи aъzo-davlatxo tâxhia menamoyd.

Natičaҳo va maҳsuli loihâi chunin hoҳad bud:

- ba miён omadani shabakai us-tuvori akademî bâroj mukammal-gardonii metodologiya, mûbodila tâcibra вa tačribai beҳtarin dar soҳaҳo tehnologiyâҳoи innovatsi-oni tâxlimi;

- taҳxiai panč konsepsiya mutobigardonii sistemai taҳsilitot olyi ba nasli raқamî - bâroj ҳar ja aъzo-davlatxo tâxhia;

- daҳ adad marказo bâroj tehnologiyâҳoи innovatsi-oni tâxlimi;

- ba ҳar ja aъzo-davlatxo tâxhia;

- taҳxiai dastur bâroj tâtbiки tehnologiyâҳoи innovatsi-oni tâxlimi dar doniшoҳoи aъzo-davlatxo;

- taҳxiai dastur bâroj tâtbiки tehnologiyâҳoи innovatsi-oni tâxlimi dar doniшoҳoи aъzo-davlatxo;

- taškil namudani kursxo ba-

ro trenerxo oид ба azhud namudani malakaҳoи raқamî va usulxo tâxlim;

- taškil karдан kursxo bâroj omӯzgoron oид ба azhud namudani malakaҳoи raқamî va usulxo tâxlim;

Dar natichaи amaliгарdonii loihâi 16-nafar omӯzgoron az kursxoi takmili ixtisos dar davlatxo Avrupo гuzashtha soҳibi certifika-txoi maxsus megarдан.

Dar mâmûy loihâi mazkur metavonad dar bâland bardostani sifati tâxlim тâvassuti roxhondâzî usulxo va tehnologiyâҳoи mu-sir dar charâeni tâxlim, saҳmuzor bošad.

Аҳор Ҷаъfarov,
ҳamoҳangzosi
loihâi az DTT

ФОЛИБИ ОЗМУНИ "ЧАВОНДУХТАРИ ҲУНАРМАНДИ СОЛ"



Бо ибтикори Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даври ҷамъбасти озмуни ҷумҳурияии "Чавондуҳтари ҳунарманди сол" баргузор гардид.

Мақсад аз баргузории озмуни мазкур арҷузорӣ ба фарҳанги миллӣ, эҳӯ намудани ҳунарҳои дастӣ, омода карданӣ ҷавондуҳтарон ба ҳаётӣ мустақилонаи оиладорӣ, инчунин тарбия намудани онҳо ҳамчун як бонуни асили тоҷик ва тарғиби ташвиқи суханҳои Пешвӯ муаззами миllат мебошад.

Донишҷӯдуҳтари курси 1-уми ФМБИ-и Донишгоҳи технологи Тоҷикистон Ақобирзода Лола голиби озмуни "Чавондуҳтари ҳунарманди сол" дар номинатсияи "Чавондуҳтари боягарати сол" дониста шуда, бо сипосномаи Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯхфаи хотиравӣ сарфароз гардонида шуд.

ҲАНДА ҲАМ ДОРУСТ, ИНСОНРО ТАБОБАТ МЕКУНАД

Хонаи Бобо Ҳочӣ

Шоир Ҷӯра Ҳошимиву адабиётшинос Салоҳиддин Садриддин ба аёдати шоир Бобо Ҳочӣ рафтанд. Ҳонаҳои навбунёд, ки зиёд буд, манзили Бобо Ҳочиро пайдо накарда аз раҳгузаре пурсиданд.

-Бародар, ҳонаи Бобо Ҳочиро намедонед?

-Эҳ ака, дар ҳонаҳо чунон ҳоҷиҳо бисёранд, ки бобо будани қадомашонро намедонӣ.

Айби ман чӣ?

Боре суратгир Нурулло Исобоев хост устод Гулназарро, ки каме сархуш буд, аксардорӣ кунад.

Устод эътиroz кард:

-Ту маро фақат дар вақти сархушиам аксардорӣ мекунӣ?

Нурулло бадоҳатан ҷавоб дод:

-Шумо, ки ҳамеша сархуш бошед, айби ман чӣ?

Як сомонӣ

Ҷӯгие ҳунарманди шинохта Ҳусейн Насридинро ба тӯйи писараш даят кард.

Баъди маърака як баста пули як сомон на дода гуфт:

-Ака, малолатон наояд, мардум ба мо аз як сомонӣ зиёд намедиҳанд.

Дар Душанбе ман бимирам

Адабиётшинос Асрор Сомонӣ аз ҳазинадори нашриёт пурсид:

-Моҳонаро кай мегирим?

-Гуфт:

-Рӯзи Душанбе.

Бадоҳатан ҷавобаш дод:

Ҳаққи худро, эй бародар гар ногираам, то душанбе дар Душанбе бимирам.

Китоби мушкилкӯшо

Булҳавасе китоби қалонҷаҷмашро, ки вазнаш тақрибан 20 кг меомад, барои ба узвияти Иттифоқи нависандагон дохил шудан пешкаш намуд. Раис бо камоли эҳтиром онро пазируфта, дар ҷойи намоёне гузошт.

Сабаб пурсиданд.

-Ба ҳар даъвогари андак мандаке, ки даъвои аъзогӣ кунад, ҳамин китобро нишон дода мегӯям: "Ана соҳиби ҳамин китоби дакаданг то ҳол ба узвияти нависандагон пазируфта нашудаасту шумо ҷӣ даъво доред?"

* * *

Дар меҳмонии шоир

Дар меҳмонии Ашур Сафар будем. Писарашон Орифҷон ҳабар оварданд, ки як гӯсфанд аз ҷар парида поясро шикасташ.

аст. Бегоҳӣ ду табаки деҳқонӣ пур аз кабоб болои дастурхон монданд. Устод ҷун диданд, ки банда нимхӯрокам, пурсиданд:

-Чиба гӯшт намеҳӯрӣ?

-Фишорам баланд, гӯшти гӯсфанд зарар мекунад, хичолатмандона гуфтам дар ҷавоб.

-Пештар нагуфтӣ? Пойи гӯсфандро мебастум, сиҳат мешуд!- гуфтанд устод.

Нӯшбоди омӯзгори таъриҳҳо

Ба Шумо, муаллим ҳамеша ба ҳавас менигарам. Ман (ҳозирин медонанд) бо ҷандин бузургон ошноям. Вале Шумо дигар. Шумо (ман ошкор мегӯям) оппортунист нестед ва ягон маротиба манфиати тӯдоро қурбони манфиати гурӯҳ накардаед ва аз ҳамин сабаб аз рӯзе, ки мо дар Москва пас аз съезди 25 КПСС рӯ ба рӯ шудему шумо ғанта менӯшидед, мо бо ҳам дӯstem.

Ҳамшира

-Ҳамшира, аҳволатон ҳуб?- пурсид Ақрамбояз Зулфия.

-Бубахшед, ман ҳамшираи шумо нестам. Ман шуморо намешиносам, - бо газаб гуфт Зулфия?

-Не, ман аниқ медонам, бист сол пеш модарам дар магазини шир кор мекард. Ҳӯрокии ширни тифлонаи "Малиш" камёфт буд. Модарам ҳар рӯз ду дона мегирифту якеашро ба модари ту медод. Мо ҳамшира ҳастем.

-Барои ин ҳардӯи мо камакл ҳастем,- бо ҳасрат гуфт Зулфия.

Таҳияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

-Бобо, дасти Шумо дар ҷанг қанда шуд?

-Ҳа, набераи бобо.

-Ин ҳодиса кай ва ҷӣ ҳел рӯй дод?

-Вақте ки аз дастам қашида ба военкомат мебурданд.

* * *

Эҳе! Салом, дӯстам! Ҷанд сол боз яқдигаронро надида будем!

Рафта аз ҳисоби ман дар тарабхона мешинем?

-Чаро не?

-Хайр, не бошад, не!

* * *

-Эҳ, ҷӯра, ба ту ҷӣ шуд? Сарат кафидагӣ, таги ҷашнат кабуд, аз биният ҳун меравад...

Биё, ман туро ба ҳона, пеши занат барам.

-Девона шудай?!

Навакак базӯр аз вай гурехтам!

Таҳияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

МУАССИС: Донишгоҳи технологи Тоҷикистон

Ҳайати таҳрири:

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Юсупова З.Р., Ҳакимов Ф.Қ., Бобоев Х.Б., Юсупов М.Ч.

Нишонии мо:
734061- ш. Душанбе, кӯчаи Н.Қарбоев 63/3

ЯНВАР				
ДШ	7	14	21	28
СШ	1	8	15	22
ЧШ	2	9	16	23
ПШ	3	10	17	24
ЧМ	4	11	18	25
ШБ	5	12	19	26
ЯШ	6	13	20	27

ФЕВРАЛ				
ДШ	4	11	18	25
СШ	5	12	19	26
ЧШ	6	13	20	27
ПШ	7	14	21	28
ЧМ	1	8	15	22
ШБ	2	9	16	23
ЯШ	3	10	17	24

МАРТ				
ДШ	4	11	18	25
СШ	5	12	19	26
ЧШ	6	13	20	27
ПШ	7	14	21	28
ЧМ	1	8	15	22
ШБ	2	9	16	23
ЯШ	3	10	17	24

АПРЕЛ				
ДШ	1	8	15	22
СШ	2	9	16	23
ЧШ	3	10	17	24
ПШ	4	11	18	25
ЧМ	5	12	19	26
ШБ	6	13	20	27
ЯШ	7	14	21	28

МАЙ				
ДШ	6	13	20	27
СШ	7	14	21	28
ЧШ	8	15	22	29
ПШ	9	16	23	30
ЧМ	10	17	24	31
ШБ				